

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН  
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА  
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ ҲАСТА**



**СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢИ КОРӢ) АЗ ФАННИ  
«ГРАФИКАИ МУҲАНДИСӢ»  
БАРОИ ДОНИШҔҮӢИ КУРСИ  
ДУЮМИ ИХТИСОСИ РАДИОЭКОЛОГИЯ – 33010300**

Фанни таълимӣ: графикаи муҳандисӣ

Ихтисос: радиоэкология – 33010300

Ҳачми соатҳои таълимӣ – **2** кредит (48 соат)

Лексия -- 24 соат (1 кредит)

Машгулияти амал – 24 соат (1 кредит)

Курс – 2

Семестри 4-ум

**ДУШАНБЕ – 2025**

## СИЛЛАБУС

(барномаи васси корӣ) аз ҷониби асистенти кафедраи физикаи ҳаста аз ғанни графикаи муҳандисӣ барои донишҷӯёни курси 2-юми шӯббаи рӯзонаи ихтисоси радиоэкология мураттаб шудааст.

Ном ва наасаби омӯзгор	Курс	2	Ҷадвали дарсҳо
асс. Нигораи З.	семестр	4	
	Шумораи кредитҳо	2	
Суроғай омӯзгор: Кафедраи физикаи ҳаста, утоқи 212, бинои таълимии №16, Тел:	Лексия	24 с	
	Машгулиятаҳои амалӣ	24 с	
	Шакли назорати ҷамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (Барномаи васси корӣ) дар асоси барномаи таълимии курсҳои физикаи умумӣ, ки Шурои методии ДМТ тасдиқ кардааст, мувоғиқ мебошад ва Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон самти 3301 – «иљмҳои экологӣ», ки аз тарафи Вазорати маорифи ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2017 таҳти рақами 18/80 тасдиқ карда шудааст, барои донишҷӯёни ихтисосҳои физика ва радиоэкология тартиб дода шудааст.

Силлабус (Барномаи васси корӣ) аз ҷониби асистенти кафедраи физикаи ҳаста Нигораи З. мураттаб шудааст.

Силлабус (Барномаи васси корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикаи ҳаста аз -  
25 01 2025, суратмаҷлиси № 00 баррасӣ ва тасдиқ шудааст.

Мудири кафедра

Махсуд Б.И.

Бо қарори Шурои илмию методии факултети физика аз  
«25» 01 2025, суратмаҷлиси № 00 тасдиқ шудааст.

Раиси Шурои илмӣ-методии  
факултет, н. и. ф. -м.

Истамов Ф. М.

## **ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДӢ**

Курси маҳсуси «Графикаи мухандисӣ» барои донишҷӯёни курси 2-юми ихтисоси радиоэкология фанни зарурӣ буда, дар ташаккулӯй ва маҳорату малакаи худфоъолияти донишҷӯ ҳамчун мутахассиси ихтисоси баланд мавқеи хос дошта, яке аз фанҳои ҳозиразамон ба ҳисоб меравад.

Фанни «Графикаи мухандисӣ» ба гурӯҳи фанҳои умумикасбӣ дохил мешавад ва барои ташаккули донишҳо ва малакаҳои асосии зарурӣ барои фоъолияти минбаъдаи мухандисӣ пешбинӣ шудааст.

Мувофики талаботи малакавии Меъёри давлатии касбӣ аз мутахассис интизори иштирок дар таҳияи шароитҳои техникӣ, стандартҳои ҳуччатгузории конструкторӣ ва технологӣ бо истифодай ҳам технологияҳои классикӣ ва ҳам технологияҳои иттилоотии муоссир мегардад. Графикаи мухандисӣ поян назариявӣ ва амалӣ барои эҷоди расмҳо – тасвирҳои ҳамвазни фигураҳои фазой мебошад.

## **II. МАҚСАДИ ОМӮЗОНИДАНИ ФАН.**

Мақсади фанни «Графикаи мухандисӣ» ба даст овардани донишҳои назариявӣ, малакаҳои амалӣ ва қобилиятҳои таҳия ва хондани расмҳои маҳсулот мебошад.

Ҳадафҳои асосӣ чунинанд:

- Омӯзиши конунҳои тасвири объектҳои геометрӣ дар расми ҳамвор, усулҳои ҳалли масъалаҳои мухандисӣ аз рӯи расмҳо.
- Рушди тасаввури фазой, фикри конструктивӣ ва қобилияти таҳлили шаклҳои фазой ба асоси моделҳои графикии фазо.
- Ташаккули системаи донишҳо ва малакаҳои тартиб додани ва хондани ҳуччатгузории графикӣ ва матни лоихавию конструкторӣ мувофики талаботи стандартҳои давлатии ЕСҚД (Единая система конструкторской документации - (СЯКХ- система ягонаи конструксияи ҳуччатгузорӣ)), ЕСТД (Единая система технологической документации – (СЯТХ- система ягонаи технологияи ҳуччатгузорӣ)).

Донишҳо ва малакаҳое, ки дар натиҷаи омӯзиши графикаи мухандисӣ ба даст оварда мешаванд, ҳангоми омӯзиши графикаи компьютерӣ ва дигар фанҳои умумикасбӣ ба маҳсус истифода мешаванд.

## **III. ВАЗИФАҲОИ ОМӮЗОНИДАНИ ФАН.**

Вазифаҳои фанн чунин мебошанд: омӯхтани интиқоли ғояҳои инноватсионӣ бо ёрии расм, дарк кардан, оғаридан ва истифода бурдани ҳуччатҳои конструкторӣ ҳамчун як сифати чудонашавандай фоъолияти истехсолии оянда.

Дар натицаи омӯзиши ин фанн донишҷӯён бояд:

- тасаввурот дошта бошанд:
  - дар бораи усулҳои интиқоли фикрҳои техникий бо ёрии расм;
  - дар бораи асосҳои аппарати конструксияи геометрӣ (моделсозӣ);
  - дар бораи асосҳои назариявии соҳтани тасвирҳои нуқтаҳо, ҳатҳо, сатҳҳо, рӯйҳо;
- донанд:
  - усулҳои соҳтани тасвирҳои объектҳои фазой дар расмҳо;
  - конунҳои ташаккули шаклҳои ҳамвор ва фазой;
  - усулҳои проексияи тасвирҳо, предметҳо;
  - ҳуҷҷатгузории меъёрӣ-техникий, принципҳои таҳия ва истифодаи он.
- тавонанд:
  - масъалаҳои позитсионӣ ва метрикӣ ҳал кунанд;
  - тасвирҳои маҳсулотҳоро ҳонанд;
  - ҳуҷҷатҳои конструкториро иҷро ва таҳия кунанд;
  - донишҳои навро бо истифодаи технологияҳои иттилоотии муосири таълимӣ ба даст оранд.
- малакаҳои зеринро дошта бошанд:
  - фикр кардани тасвирҳои фазой;
  - кори амалии чен кардани детальҳо ва гузоштани андозаҳо дар расмҳо;
  - истифодаи маводди маълумотӣ-маълумотӣ, стандартҳо дар фаъолияти истехсолӣ ва лоиҳавӣ;
- қобилияят дошта бошанд:
  - дар масъалаҳои графикаи муҳандисӣ.

#### **IV. НАТИЧАҲОИ НИҲОИ ОМӮЗОНИДАНИ ФАН**

*Дар баробари аз худ намудани фанни таълимӯ донишҷӯ бояд:*

- мазмуни мағҳумҳои асосии программаҳои таҳриргарони графикиро аз худ карда бошад:
- асосҳои мавҷудияти шаклҳои гуногун, дараҷаҳои ташаккулёбӣ ва меъёрҳои асосии яке программаҳои таҳриргарони графикиро донад;
- моҳияти амал намудани кори программаҳои таҳриргарони графикӣ, нақши геометрияи нақшакашӣ ва интерфейси программаи онро пурра сарфаҳам равад.

*Дар асоси аз худ намудани фанни таъл ша имӣ донишҷӯ бояд:*

- мазмуни мағҳумҳои асосии программаҳои таҳриргарони графикиро шарҳ дода тавонад:
- асосҳои мавҷудияти шаклҳои гуногун, дараҷаҳои ташаккулёбӣ ва меъёрҳои асосии кори программаҳои таҳриргарони графикӣ, мағҳумҳои геометрияи нақшакашӣ ва интерфейси программаи онро муайян карда тавонад;

- мохияти амал намудани программаңо, мафхұмұқ созиши, инчунин геометрияни нақшакашың ва интерфейси кори программаңо таҳриргарони графикиро оид ба тасвирхо мұхталиф ошкор сохта тавонад;

**Пререквизитхө** (алоқамандайи фанни таълимій бо фанҳои аз қониби доништұ азхудкардашуда): фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълимии таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи доништұ: асосхои информатика, истиғодай технологияи мусосир, системаи таъминоти программагай, интерфейси тақхизоти музофоти мусосир.

**Постреквизитхө**: (алоқаманди фанни таълимій бо фанхое, ки доништұ онхоро дар баробари азхудкунни фанни графикай мұхандисій ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд): информатика, графикай компьютерй ва ғайра.

### Накшай тақвимій-мавзұи фанни таълимии «Графикаи мұхандисій»

Микдори умумии кредитхө 2 (48 соат)

Машғулиятхои аудитории лексионй-назарияй – 1- (24 соат)

Машғулиятхои аудитории амалй – 1 -(24 соат)

## 2.2. ТАҚСИМОТИ СОАТХО БА МАВЗҮЙХО ВА ШАКЛХОИ ГҮЗАРОНИДАНИ МАШҒУЛИЯТХОИ ДАРСЙ (давомнокий як соати академій – 50 дақиқа)

Хүфтихо	№	Номжыи мавзұхо	Микдори соатхо барои машғулиятхои:			
			Лексионй	лаборатори	амалй	KMP O
I	1.1	Мавзұи 1. Таалаботи асосы оид ба тархрезии расмұқо. Созишил ои геометр. Навишил ои асосы. Микес. Хатхой нағашакаш. Кашидан шрифтхө	2			
	1.2	Муқаддимаи графикай компьютерй ва масъалаңо, ки тавассуты он ҳал карда мешавад.		1		
II	2.1	Мавзұи 2. Нағашакашин андозаҳо ба расмұқо.	2			
	2.2	Рушди графикай компьютер. Намуд. Графикаи компьютер.		1		
III	3.1	Мавзұи 3. Созишил ои геометр дар нағаша.	2			
	3.2	Таъминоти техникии Г.К. Системаи графикий компьютер, асбобхой перефериягай.		1		
IV	4.1	Мавзұи 4. Нағашакашин проексион. Тасвирхо - шаклхо, созишил, буришил. Нишондодхой графикий мавод.	2			
	4.2	Асосхои кор бо рангҳо. Сохтори умумии васоити программаг.		1		

<i>V</i>	<i>5.1</i>	<i>Мавзүи 5. Элементъюи бурриш, талаботъо ва соддагардонӣ. Проексияъюи аксонометрӣ</i>	<i>2</i>			
	<i>5.2</i>	<i>Системаи мувофиқати рангҳо ва палитра. Речаҳои рангӣ.</i>		<i>1</i>		
<i>VI</i>	<i>6.1</i>	<i>Мавзӯи 6. Проексияҳои аксонометрии росткунҷаи ҷисмҳои геометриӣ</i>	<i>2</i>			
	<i>6.2</i>	<i>Асосъюи бунёдии Графикаи Компьютерӣ.</i>		<i>1</i>		
<i>VII</i>	<i>7.1</i>	<i>Мавзӯи 7. Сохтани сексияҳои аксонометрӣ</i>	<i>2</i>			
	<i>7.2</i>	<i>Асосъюи бунёдии Графикаи Компьютерӣ.</i>		<i>1</i>		
<i>VIII</i>	<i>8.1</i>	<i>Мавзӯи 8. Нағашакашини мошинсозӣ</i>	<i>2</i>			
	<i>8.2</i>	<i>Системаи графикии компьютер.</i>		<i>1</i>		
<i>IX</i>	<i>9.1</i>	<i>Мавзӯи 9. Пайвастаи рахпечӣ</i>		<i>1</i>		
	<i>9.2</i>	<i>Олдитарин таҳтиргари графикӣ. Интерфейси равзанӣ он.</i>			<i>2</i>	
<i>X</i>	<i>10.1</i>	<i>Мавзӯи 10. Маълумоти умумӣ дар бораи маснӯот ва ҳуҷҷатнигории конструкторӣ.</i>		<i>1</i>		
	<i>10.2</i>	<i>Программаи Adobe Photoshop. Интерфейси равзанаи он</i>			<i>2</i>	
<i>XI</i>	<i>11.1</i>	<i>Мавзӯи 11. Тартибидии воғидъюи васлкунии эскизъюи ғӯзӯйёт ва талабот ба ишрои онҳо.</i>		<i>1</i>		
	<i>11.2</i>	<i>Ташкили худокунӣ бо ёрии контурӣ.</i>			<i>2</i>	
<i>XII</i>	<i>12.1</i>	<i>Мавзӯи 12. Пайдарпай иҷрои эскиз</i>		<i>1</i>		
	<i>12.2</i>	<i>Асбобъо барои кор бо контурӣ.</i>			<i>2</i>	
<i>XIII</i>	<i>13.1</i>	<i>Мавзӯи 13. Маводъо ва аломати онҳо</i>		<i>1</i>		
	<i>13.2</i>	<i>Кор бо матн дар Photoshop</i>			<i>2</i>	
<i>XIV</i>	<i>14.1</i>	<i>Мавзӯи 14. Ташкил ва муайянномоии нағши аслкунӣ</i>		<i>1</i>		
	<i>14.2</i>	<i>Элементҳои графикаи векторӣ. Графикаи фракталӣ. Бартарӣ ва норасоӣ.</i>			<i>2</i>	
<i>XV</i>	<i>15.1</i>	<i>Мавзӯи 15. Тавсияҳо оид ба иҷрои нағши васлкунӣ Тартибидии таснифот</i>		<i>1</i>		
	<i>15.2</i>	<i>Таҳтиргарони вектории Corel Draw. Бартарӣ ва норасоӣ.</i>			<i>2</i>	
<i>XVI</i>	<i>16.1</i>	<i>Мавзӯи 16. Намуди умумии хониши ва тағсилоти нағшҳо. Намуди умумии хониши нағшабо. Намуди умумии тағсилоти нағшабо. Мисоли тағсилоти намуди умумии нағшҳо</i>		<i>1</i>		
	<i>16.2</i>	<i>Усулҳои истифодаи асбобҳо. Кор бо матн. Corel Draw ва Internet</i>			<i>2</i>	
<i>Хамагӣ:</i>						
24						

### 2.3. МУНДАРИҶАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҖУ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯъҳо ва супоришиҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин

гардонида мешавад. Кори мустакилонаи донишчӯ дар шароити татбики низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл ичро карда мешавад:

- кори мустакилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустакилонаи донишчӯ (КМД).

### **МУНДАРИЧАИ КМРО**

Машғулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишчӯён ба шумор рафта, алокамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишчӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машғулияти амалӣ донишчӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаҳхасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишчӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои қасбии донишчӯён мусоидат кунад.

Кори мустакилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, хисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра ичро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

#### **2.4. МАЗМУНИ ГУЗАРОНИДАНИ МАШҒУЛИЯТҲОИ ФАНӢ**

Ҳафтҳо	№ тартиби	Мундариҷаи мавзӯъҳои машғулиятҳои			Минкори соатҳо	Адабиёт
		лексионӣ	амалӣ	КМРО		
1	1	Муқаддимаи графикаи мӯҳандисӣ.			2	1,5,7, 14
	2		Методҳои проексиякунонӣ.		1	1,5,7, 14
	3	Проексиякунонии параллели ва хосиятҳои он.		Мизи мудаввар.	1	5,8,14 ,19
	4	Проексиякунонии росткунҷаи Эпюр Монжа.			2	3,5,12 ,14,16

II	5		Проекциякунни илюваҳо.		1	3,4,5, 9,11,1 4
	6			Қабули маълумотҳо	1	1,3,10 ,14,20
III	7	Проекциякунни дар се сатҳи тасвирий.			1	2,3,8, 10,12
	8		Фазои чорченака.		1	3,6,11 ,14
	9			Гузаронида ни сӯҳбат.	1	1,3,9, 14,17
IV	10	Нуқта дар сатҳи тасвирий. Нуқтаи конку.			1	3,4,8, 11,14
	11		Тасвири аксионометрий.		1	1,3,5, 7,14
	12			Қабули маълумотҳо	1	2,3,6, 12,14
V	13	Проекциякунни рост.			1	3,5,6, 11,14
	14		Ҳолати умумии ростӣ. Пайи (иззи) ҳисобӣ.		1	1,3,6, 14,18
	15			Гузаронида ни сӯҳбат	1	3,12,1 4,20
VI	16	Методи секунчаи росткунҷавӣ.			1	3,5,9, 13,14
	17		Ҳолати ҳусусии ростӣ.		1	1,3,5, 12,14
	18			Қабули маълумотҳо	1	3,7,11 ,14,17
VI I	19	Ҳучҷатҳои тарроҳӣ (конструкторӣ).			1	3,7,10 ,14
	20		Системаи ягонаи Ҳучҷатҳои тарроҳӣ		1	3,9,14 ,16,19
	21			Гузаронида ни сӯҳбат	1	3,7,10 ,14
VI II	22	Тайёркунни шаклҳо ва ҳучҷатҳои тарроҳӣ.			1	3,6,10 ,14,20
	23		Орииши нақша. Асосҳои геометрий. Андозаҳо. Масштабҳо. Хат.		1	3,4,5, 9
	24	Қабули санҷши фосилавии 1-ум (рейтинги 1-ум)		Қабули маълумотҳо	1	1,3,14 ,15,20

IX	25	Хуруфҳо. Хати аслӣ.			1	3,6,8, 11,14
	26		Шакли андозаҳо.		1	3,4,5, 8
	27			Гузаронида ни сӯҳбат	1	3,5,10
X	28	Унсурҳои геометрии ҷузъиёт(дастгоҳ).			1	3,4,7, 10,14
	29		Асосҳои геометрии шакли ҷузъиёт.		1	1,3,14 ,17,20
	30			Қабули маълумотҳо	1	3,5,9, 14,18
XI	31	Бурриши деталҳои моил.			1	1,3,6, 9,11
	32		Акс, хат, аломат.		1	2,3,4, 14,20
	33			Гузаронида ни сӯҳбат	1	3,4,8, 10,14
XI I	34	Ичроиши асосии акс. Шаклҳо. Бурришҳо.			1	3,6,71 2,13,1 4
	35		Қисматҳои нақшакашин ҳат ва аломат дар нақшакашӣ.		1	3,10,1 4
	36			Қабули маълумотҳо	1	3,7,8, 14,17
XI II	37	Акссунонӣ. Акссионометрии ҷузъҳо. Унсурҳои акс ва аломати деталҳои суроҳ.			1	3,5,9, 11,14
	38		Кома. Унсурҳои пайвастги деталҳо. Унсурҳои гудохтани деталҳо.		1	2,3,14 ,16,19
	39			Мизи мудаввар	1	1,3,9, 14
XI V	40	Акс ва аломати раҳпечҳо. Параметрҳои расоҳӣ.			1	3,7,9, 14

	41		Тарроҳдои силиндршакл ва конусшакл. Аломати рахпечҳо. Унсурҳои технологияи рахпечҳо.		1	3,5,14
	42			Қабули маълумотҳо	1	1,3,14 ,20
X V	43	Нақшай кории деталҳо. Акси деталҳои стандартӣ. Нақшашои деталҳо оиди акси стандартҳо. Нақшай аслии деталҳо.			1	1,3,14 ,17
	44		Деталҳои самтӣ. Андозаҳо. Намудҳои андозаҳо. Воҳиди васлкунии тасвирҳо (проексияҳо).		1	3,5,14 ,20
	45			Гузаронида ни сӯҳбат	1	2,3,9, 14,16
X VI	46	Намоиш ва пайвастӣ тасвирҳои чудошавандӣ ва чудонашавандӣ. Тахминкуниҷӣ ва соддакунӣ.			1	3,4,7, 14,18
	47		Васли нақшашои тайёр. Сохтан ва мутоила намудани нақшашои умумии васлшуда.		1	1,3,5, 14,15
	48			Қабули маълумотҳо	1	3,8,10 ,14

## 2.5. Шарҳи мухтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшавандӣ мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷӯро ба машғулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ ва амалий, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои

мустакилона бадастовардаи донишчӯён барои баҳои чамъбастии азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Чамъбости натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустакилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонид мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустакилона ҳангоми гузаронидани аттестатсияи чамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба зътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустакилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “графикаи мухандисӣ” ва нақшай таълимии ихтиисиси мазкур ҷунин муқаррар карда шудааст.

Давраҳо	Мазмуни давраҳо	Мӯҳлати иҷро	Ҳадди ниҳоии холҳои ҷаримавӣ барои иҷрои кори ҳаттӣ дар ҳафтаи 16-ум
1	Тасдиқи мавзӯъ ва ҷамъоварии адабиёт	Ҳафтаи 1	-
2	Пешниҳоди маълумоти ҷамъвардашуда	Ҳафтаи 2	5
3	Ҷамъоварии мавод	Ҳафтаи 3	-
4	Пешниҳоди маълумоти ҷамъвардашуда	Ҳафтаи 4	5
5	Ҷамъоварии мавод	Ҳафтаи 5	-
6	Пешниҳоди маълумоти ҷамъвардашуда	Ҳафтаи 6	5
7	Ҷамъоварии мавод	Ҳафтаи 7	-
8	Пешниҳоди маълумоти ҷамъвардашуда	Ҳафтаи 8	5
9	Ҷамъоварии мавод	Ҳафтаи 9	-
10	Пешниҳоди маълумоти ҷамъвардашуда	Ҳафтаи 10	5
11	Ҷамъоварии маводҳо	Ҳафтаи 11	-
12	Пешниҳоди маълумоти ҷамъвардашуда	Ҳафтаи 12	5
13	Ҷамъоварии мавод	Ҳафтаи 13	-
14	Пешниҳоди маълумоти ҷамъвардашуда	Ҳафтаи 14	5
15	Ҷамъоварии мавод	Ҳафтаи 15	-
16	Омодасозӣ ва дифои кори ҳаттӣ	Ҳафтаи 16	5
Ҷамъ:			40,0

## **ФАСЛИ ІІІ: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ**

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузашта мешавад. Ҳар ҳафта назорати чорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, ичрои вазифаҳои хатти хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони чамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузашта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта:  $2,5 + 6 + 4 = 12,5$  ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои икрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 ҳол – барои икрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳачми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқаррагашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун ҷамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ўилова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузашта мешавад, ҷамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер таксим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ХАФТАХО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛХО																ИЧ	$\Sigma$ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																	100	300

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибки формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[ \frac{(И\Phi_1 + И\Phi_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

### Ифодаи хуруфӣ ва ададии баҳои донишҷӯ

Ифодаи хуруфии баҳо	Ифодаи ададии баҳо	Холи ҷавобхои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	Хуб
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	Қаноатбахш
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	

$F_X$	0	$45 \leq F_X < 50$	Файриқаноатбахш
$F$	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ:  $F_X$  - баҳои гайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳукуқи дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардохти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт ичро накардан супоришҳои аз ҷониби омӯзгор мукарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

**Фаъолнокӣ** дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зеро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои аудитории амалий бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидани машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 ҳол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалий ва ғ.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 ҳоли имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

**Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ** ичрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Ичрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривакт супоридан.

**Назорати марҳилавӣ** ҳамаи мавзӯҳои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзӯҳои омӯхташуда амалий гардонида мешавад.

**Имтиҳони фосилавӣ** - шакли назоратест, ки бо максади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фанни дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

**Имтиҳони ҷамъбастиӣ (финайлӣ)** дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

